

---

**Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои  
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси тантанавӣ ба  
ифтихори 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии  
Тоҷикистон**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 6 Ноябр, 2024 - 15:13  
[1]

Ҳамватаённи азиз!

Ҳозирини гиромӣ!

Дар таърихи давлату миллатҳои ҷаҳон рӯйдодҳое ба вуқӯъ мепайванданд, ки сарнавишт ва роҳи минбаъдаи онҳоро муайян мекунанд.

Чунин рӯйдоди муҳим дар таърихи давлатдории навини тоҷикон қабули нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибиستиклол мебошад, ки мо имрӯз 30-юмин солгарди онро таҷлил менамоем.

Бо камоли ифтихору сарфарозӣ тамоми ҳалқи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо – ҳозирини арҷмандро ба муносибати ин санаи воқеан тақдирсозу таърихӣ самимона табрику шодбош мегӯям.

Конститутсияи Тоҷикистони соҳибиҳтиёр ҳамчун санади ифодагари истиқлолу озодии ҳалқи мо дар таъсиси давлатдории навини тоҷикон ва пойдориву бардавомии он нақши ҳалкунанда дорад.

Ин санади таърихӣ ва сарнавиштсоз барои гузоштани асосҳои арқони давлатдории навини тоҷикон, ноил гардидан ба сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, дастовардҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташаккули озодонаи шахс заминаи мустаҳкам ва боэътимоди ҳуқуқӣ фароҳам овард.

Сӣ соли амали Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон собит соҳт, ки қонуни асосии давлати мо аз имтиҳони бисёр ҷиддии ҳаёт гузашт ва дурустии мақсаду вазифаҳо ва арзишҳое, ки Конститутсия ба онҳо асос ёфтааст, исбот гардид.

Тавре ки ман дар яке аз суҳанрониҳои худ зикр карда будам, Конститутсия заминаҳои ҳуқуқии истиқлол ва асосҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоии моро таҳқим бахшид.

Конститутсия сарчашмаи ташаккули низоми қонунгузории давлати муосири мо гардид ва иштироки озодонаву васеи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвар ва идораи давлат таъмин намуд.

Ҳозирини арҷманд!

Дар зарфи 30 соли амали Конститутсия кишвари мо роҳи ниҳоят душворро тай намуд ва мардуми тоҷик барои расидан ба ин рӯзҳои босаодат ва дастоварду муваффақиятҳо масири бағоят сахту сангиро сипарӣ карданд.

Соҳибиҳтиёр гардидани Тоҷикистон зарурати дар сатҳи Конститутсия ба расмият даровардани давлатдории миллӣ, муайян намудани шаклу соҳтори он, арзишҳои бунёдии ҷомеа, аз ҷумла мақоми шахс ва ҳуқуқу озодиҳои ў, инчунин асосҳои конститутсионии сиёсати ҳориҷии давлат ва арзишу принципҳои ҷомеаи демократиро ба миён гузошт.

Маҳз истиқлоли давлатӣ ҳамчун арзишмандтарину муқаддастарин неъмати зиндагии ҳалқи Тоҷикистон ба қабули Конститутсияи соли 1994 замина гузошт.

Мардуми Тоҷикистон хуб дар ёд доранд, ки дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта, яъне дар ибтидои соҳибиستиклолӣ Конститутсияи амалкунанда ва қонунҳо поймол шуда, фаъолияти мақомоти ҳокимијати давлатӣ фалаҷ ва дар кишвар беҳокимијативу бенизомӣ ҳукмфармо гардида буд.

Дар муддати як сол таҳти фишори гурӯҳу доираҳои манфиатҳоҳ ду Президент ва панҷ Ҳукумат ба истеъфо рафт ва ин раванд боиси сар задани ҷанги шаҳрвандӣ гардид.

Дар он марҳалайи тақдирсоз барои ба эътидол овардани вазъият, таъмин намудани суботи ҷомеа ва расидан ба ризоияту ваҳдати миллӣ зарур буд, ки соҳти конститутсиониро барқарор соҳта, қонунияти тартибот таъмин карда, ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшида шавад.

Амалисозии ин вазифаи душвору мураккаб танҳо баъди Ичлосияни таърихии шонздаҳуми Шӯрои Оли оғоз гардид.

Дар масъалаи муайян намудани соҳти давлатдории Тоҷикистон ман мақсади худро ҷиҳати барпо кардани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявий дар он ичлосияни таърихӣ бо қатъият эълон кардам, зоро ин мақсаду мароми мардуми Тоҷикистон буд ва солҳои сипаришуда дурустии роҳи интихобкардаи моро собит намуданд.

Ҳозирини гиромӣ!

Дар он давраи мудҳиш таҳия кардани лоиҳаи Конститутсия кори осон набуд, vale масъалаи таҳияи қонуни асосии давлат ва ташаккули асосҳои конститутсионии давлатдории навин аз ҷумлаи заруратҳои муҳимтарини рӯз ба ҳисоб мерафт.

Яъне дар баробари барқарор кардани соҳти конститутсионӣ ва ҳалли вазифаҳои тақдирсоз, аз қабили қатъи ҷангӯ ҳунрезӣ, таъмини сулҳу субот, қонунияти тартибот ва сарҷамъ намудани мардуми кишвар ҳарчи зудтар таҳия ва қабул кардани Конститутсия яке аз масъалаҳои муҳимтарини чомеа буд.

Дар Ичлосияи XVII-уми Шӯрои Оли масъалаи таҳияи Конститутсия баррасӣ гардид ва бо роҳбарии Сарвари давлат Комиссияи конститутсионӣ таъсис дода шуд.

Дар робита ба ин, қобили таъкид аст, ки бо вучуди вазъияти мураккабу ноороми кишвар ва фишори гурӯҳҳои қудратталаб, аъзои комиссияи конститутсионӣ ва умуман мардуми шарафманди тоҷик дар таҳия ва қабули ин санади сарнавиштсоз иродай устувор нишон дода, дар қонуни асосии давлат мақсаду мароми худро ифода карданд.

Дар раванди таҳияи лоиҳаи Конститутсия ҳайати комиссияи конститутсионӣ ба якчанд давлати пешрафтаи ҷаҳон бо мақсади омӯхттан ва истифодаи таҷрибаи онҳо фиристода шуд.

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи Конститутсия санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ низ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода шуданд ва меъёрҳои онҳо дар Қонуни асосии мо дарҷ гардиданд.

Дар ҷараёни таҳия ва муҳокимаи лоиҳаи Конститутсия, ки қариб ду сол идома пайдо кард, мардуми Тоҷикистон фаъолона иштирок карда, зиёда аз 8,5 ҳазор пешниҳоду дарҳости худро ба комиссия манзур намуданд.

Тамоми пешниҳодҳои воридшуда аз ҷониби комиссияи конститутсионӣ таҳлилу баррасӣ гардида, дар раванди таҳияи матни ниҳоии Конститутсия ба эътибор гирифта шуданд.

Бояд гуфт, ки фаъолияти комиссияи конститутсионӣ якмаром набуд.

Дар баъзе масъалаҳо байни аъзои комиссия баҳсҳои домандор ба вучуд меомаданд, зоро ин вақт таъсири мафкураву арзишҳои даврони гузашта ҳанӯз хеле қавӣ буд.

Таҳти таъсири чунин мафкура арзишҳои нави чомеа, аз ҷумла гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ, бисёрҳизбӣ, баробарҳуқуқӣ ва шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти ҳусусӣ, иқтисоди бозаргонӣ, соҳибкорӣ ва монанди инҳо бо душворӣ қабул мешуданд.

Ин баҳсу мунозираҳо сабаби пайдо шудани ду мавқеъ доир ба интихоби шакли идоракуни давлатӣ дар Конститутсия – яке ҷумҳурии президентӣ ва дигаре ҷумҳурии парламентӣ гардиданд.

Доир ба ин масъала ман иброз намудам, ки муқобил гузоштани ин ду шакли идоракуни давлат дуруст нест, зоро дар кишварҳои муҳталифи ҷаҳон ҳар ду навъи ҷумҳурий қабул шудаанд ва бо дарназардошти ҳусусиятҳои таърихиву фарҳангӣ, сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву анъанавии онҳо амал мекунанд.

Барои мо дар он давра ҳифзи якпорчагии Тоҷикистон, таъмин намудани амнияти мардум,

сулҳу субот ва оромии чомеа масъалаи аз ҳама муҳим ба шумор мерафт.

Ҳамчунин, бо дарназардошти ҳусусиятҳои хоси ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву мағкуравии мардуми тоҷик ва барои баромадан аз ин вазъи даҳшатноки буҳронӣ таъсиси ҳокимиияти нерӯманди мутамарказ, ягона ва мунаzzам зарур буд.

Бинобар ин, аъзои комиссияи конститутсионӣ ба хулоса омаданд, ки барои шароити Тоҷикистон ҷумҳурии президентӣ шакли мувофиқ ва боэътимод мебошад ва аксари кулли шахсоне, ки дар муҳокимаи лоиҳа иштирок доштанд, ҷумҳурии президентиро ҳамчун шакли идоракуни давлати Тоҷикистон тарафдорӣ карданд.

Дар натиҷа ҷумҳурии президентӣ ҳамчун шакли идоракуни давлат дар лоиҳаи Конститутсия пешниҳод гардид.

Рушди минбаъдаи Тоҷикистони азизамон бори дигар исбот намуд, ки мо дар интихоби шакли идоракуни давлатамон хато накардем.

Аъзои комиссия доир ба масъалаи тарзи қабули Конститутсия низ андешаҳои муҳталиф доштанд.

Баъзеҳо аз ҷониби парламент қабул кардани Конститутсияро беҳтар медонистанд ва гурӯҳи дигар ҷонибдори қабули он тавассути раъйпурсии умуниҳалқӣ буданд.

Вазъи сиёсии кишвар дар он давра моро водор намуд, ки лоиҳаи Конститутсия аз тариқи раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул карда шавад.

Зеро ин тарзи қабул далели қатъии ба ҳалқ тааллуқ доштани ҳокимиияти давлатӣ буда, устувории Конститутсия ва амали бевоситаи меъёрҳои онро таъмин намуда, қувваҳои ғуногуни сиёсиро аз имконияти ҳар лаҳза ворид намудани тағириу иловаҳо ба он маҳрум месоҳт.

Тавре борҳо хотиррасон карда будам, вакilonи Шӯрои Олий ба Конститутсияи ҳамонвақта ҳатто дар як рӯз якчанд маротиба тағириот ворид мекарданд, ки онҳо баъзан хилофи ҳамдигар буданд.

Парламенти онрӯза ба бозичаи дасти гурӯҳу нерӯҳои манфиатҷӯй ва қудратталаб табдил ёфта буд.

Дар чунин шароит ба назар гирифтани майлу иродai мардум, ки аз тариқи раъйпурсӣ изҳор мешавад, барои тамоми нерӯҳои сиёсӣ ва ҳар як фарди чомеа қатъӣ ва ҳатмӣ мегардад.

Шашуми ноябрри соли 1994 дар раъйпурсии умуниҳалқӣ 94,4 фоизи шаҳрвандон иштирок намуда, 87,6 фоизи онҳо ба тарафдории қабули Конститутсия овоз доданд.

Ошкоро ва ҳаматарафа баррасӣ гардидани лоиҳаи Конститутсия, ба муҳокимаи мардум пешниҳод шудани он ва ниҳоят, аз тариқи овоздиҳии умуниҳалқӣ қабул гардидани Конститутсия далели қатъии дар асоси меъёрҳои демократии аз ҷониби умум эътирофшуда қабул гардидани ин санади тақдирсоз мебошад.

Ҳамчунин, хотиррасон менамоям, ки Конститутсияи Тоҷикистони соҳибиستиклол дар миқёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз аввалин қонунҳои асосие мебошад, ки бо роҳи раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул гардидааст.

Ҳамватанони гиромӣ!

Конститутсияи Тоҷикистон анъанаҳои давлату давлатдории тоҷиконро инъикос карда, ҳамчунин, кӯшишу талошҳои фарзандони оғоҳи миллати тоҷикро дар роҳи расидан ба истиқлолу озодӣ ва давлатдории миллӣ амалӣ гардонид.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҳусусиятҳое мебошад, ки онҳо барои таҳқими давлатдории муосири мо заминаи устувор гузоштанд.

Аввалан, ғояҳои башардӯстонаи Конститутсия инъикоскунандай суннатҳои пурғановати ҳалқи тоҷик буда, аз фарҳанги ниёғони ориёни мо, анъанаҳои давлатдории ҳалқамон ва мероси бузургони таъриху фарҳанги миллатамон сарчашма мегиранд.

Дуюм, ин санади олии ҳуқуқӣ Тоҷикистонро давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявиӣ, иҷтимоӣ ва ягона эълон намуд.

Конститутсия дар назди ҷомеа вазифаҳои муҳимтаринеро гузошт, ки ташкили ҳокимиюти давлатии муосир, низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва идоракуни давлатӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз ҷумлаи онҳо мебошанд.

Сеюм, бори нахуст дар сатҳи Конститутсия муқаррар гардидани тағйирназир будани шакли идораи ҷумҳурӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявиӣ ва иҷтимоии давлат воситаи муҳимтарини ҳимояи конститутсионии соҳти давлатдории муосири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Чорум, Конститутсияи Тоҷикистон дар асоси арзишҳои миллӣ ва умушибарӣ инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўро ҳамчун арзиши олии эътироф намуда, риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро аз ҷониби давлат кафолат додааст, ки ин баёнгари воқеан ба ҷомеаи мутамаддини муосир пайвастани Тоҷикистон мебошад.

Панҷум, таъмин намудани рушди устувори ҷомеа ва амалӣ гардидани ҳуқуқҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон, ки дар Конститутсия пешбинӣ гардидааст, имкон медиҳад, ки сатҳу сифати зиндагии мардум мунтазам баланд бардошта шавад.

Шашум, дар Конститутсия мустақилияти ҳокимиюти судӣ эътироф гардидааст, яъне танҳо суди мустақил ва беғараз метавонад бо роҳи амалӣ кардани адолати судӣ манфиатҳои давлат ва ҷомеа, ҳуқуқ ва арзишҳои шахс ва шаҳрвандро таъмин намояд.

Ҳафтум, волоияти Конститутсия нисбат ба тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.

Яъне Конститутсия санади олии ҳуқуқӣ мебошад ва ягон санади дигари ҳуқуқӣ наметавонад Конститутсиyro тағйир дидҳад ё бар хилофи меъёрҳои он қабул карда шавад.

Ҳаштум, дар асоси принципу меъёрҳои конститутсионӣ оид ба фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳамаи шаклҳои моликият иқтисодиёти Тоҷикистони соҳибистиқлол ташаккул ва рушд ёфт.

Нӯҳум, дар заминаи Конститутсия волоияти қонун, ки муносибати давлатро бо ҷомеа дар асоси эътирофи манфиатҳо таъмин менамояд, устувор гардид ва пойдории адолати иҷтимоӣ таъмин карда шуд.

Даҳум, бори нахуст ин ҳучҷати олии сиёсиву ҳуқуқӣ барои ба амал баровардани ҳокимиюти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимиюти қонунгузор, иҷроия ва судӣ мусоидат намуд.

Ёздаҳум, дар Конститутсия фаъолияти озоди иқтисодӣ, гуногуни сиёсиву мафкуравӣ, бисёрҳизбӣ, озодии эътиқод, сухан, матбуот, гуногуншаклии моликият ва дигар арзишҳо, ки далели равшани мавҷуд будани низоми демократӣ дар мамлакат мебошанд, ифода ёфтаанд.

Ин ва дигар арзишҳои Конститутсия боиси аз ҷониби коршиносони байналмилалӣ аз ҷумлаи панҷ конститутсияи беҳтарини давлатҳои узви Созмони амният ва ҳамкории Аврупо эътироф шудани Конститутсияи Тоҷикистон гардидааст.

Дар робита ба ин, боз як нуктаи муҳимро таъкид бояд кард, ки қабули Конститутсия роҳро барои оғози ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ ҳамвор соҳт.

Дар натиҷаи татбиқи самараноки меъёрҳои конститутсионии зикршуда Тоҷикистон аз соли 2000 ба марҳалайи рушди устувор ворид гардида, солҳои охир афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоби миёна беш аз 8 фоиз таъмин шуда истодааст.

Чунин сатҳи афзоиш дар арсаи байнамилалӣ нишондиҳандай баланди суръати рушди иқтисодиёт ба ҳисоб меравад.

Дар баробари кафолати ҳуқуқу озодиҳо дар Конститутсиия вазифа ва уҳдадориҳои шаҳрвандони Тоҷикистон низ муқаррар карда шудаанд.

Аз ҷумла мутобиқи моддаи 10-уми Конститутсиия давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсиия ва қонунҳои кишварро риоя ва иҷро намоянд.

Ҳамчунин, мутобиқи муқаррароти моддаи 42-юми Конститутсиия ҳар шаҳс вазифадор аст ҳуқуқ, озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд.

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳқими истиқлол, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст.

Қобили зикри хос аст, ки дар Конститутсиия, ҳамчунин, масъулияти фарзандони болиғу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар дар моддаи алоҳида зикр гардидааст.

Бояд гуфт, ки амалӣ гардидани ҳуқуқу озодӣ, инчуни, вазифаҳои инсон ва шаҳрванд аз сатҳи маърифати ҳуқуқии мардум вобастагӣ дорад.

Мо соли 2024-ро ба муносибати 30-солагии қабули Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон намудем, зоро ҷавҳари маърифати ҳуқуқиро риояи меъёрҳои Конститутсиия ҳамчун қонуни асосӣ ташкил медиҳад.

Маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, дар навбати худ, барои бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар нақши калидӣ дорад.

Ҳадаф аз иқдоми мазкур баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ ва таҳқими ҳуқуқу озодиҳои инсон мебошад.

Ҳамчунин, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром ба Конститутсиия, риояву иҷрои қонунҳо ва таъмин намудани волоияти қонун низ аз ҷумлаи ҳадафҳои аслии «Соли маърифати ҳуқуқӣ» ба ҳисоб меравад.

Дар баробари ин, ҳадафи асосии баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба он равона шудааст, ки эътироғу эҳтиром, риоя ва иҷрои қонун ба ҳукми одату анъана табдил ёбад.

Зоро тавре равандҳои рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ собит месозанд, танҳо ҷомеае ба пешрафту тараққиёт ноил шуда метавонад, ки дар он Конститутсиия ва қонунҳо бечунучаро риоя ва иҷро шуда, волоияти қонун ҳамчун арзиши муҳимми давлати ҳуқуқбунёд таъмин гардад.

Бинобар ин, омӯзиши Конститутсиия ва қонунҳо дар давлати ҳуқуқбунёд масъалаи меҳварии ҷомеа мебошад ва аз ҷониби тамоми қишиҳои ҷомеа бояд амалӣ карда шавад.

Бо ин мақсад, зарур аст, ки корҳои фаҳмондадиҳиву маърифатӣ, шарҳу тафсири илмиву оммавии меъёрҳои Конститутсиия ва қонунҳо бо иштироки олимон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дигар мутахассисон ва дар ин замина ташкилу баргузор намудани барномаҳои маҳсус тавассути воситаҳои аҳбори омма васеъ ба роҳ монда шаванд.

Аз ин лиҳоз, ба омӯзиши Конститутсиия ва қонунҳо дар вазорату идораҳо, корхонаву

муассисаҳо, сарфи назар аз шакли моликияташон, аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ бояд  
эътибори ҷиддӣ зоҳир гардад.

Ҳозирини арҷманд!

Тавре зикр гардид, дар барпо кардани давлатдории навини тоҷикон ва расидан ба ваҳдати  
миллӣ Конститутсия нақши муҳим дорад.

Албатта, расидан ба ваҳдати миллӣ натиҷаи ақлу хиради миллати бостонии тоҷик мебошад ва  
ба имзо расидани санади муҳимму таъриҳӣ – Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти  
миллӣ дар Тоҷикистон, ки ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ хотима гузошт, нақши арзишманд  
бозид.

Имрӯз таҷрибаи сулҳофаринии миллати фарҳангсолори тоҷик ба мактаби ибраторӣ ҳалли  
ниزوҳои доҳилидавлатӣ мубаддал гардидааст.

Шароити пуртазоди замони мусир ва бозиҳои геосиёсӣ, таҳдиҳои ғояҳои хатарбор ба арзишҳо  
ва муқаддасоти миллӣ, шиддат гирифтани муборизаҳои мағкуравӣ, рақобатҳои иттилоотӣ ва  
дигар хатарҳои ҷаҳони имрӯза тамоми афроди ҷомеаро водор месозанд, ки ваҳдати миллиро  
ҳамчун гавҳараки ҷашм ҳифз намоянд.

Ман ҳамеша таъкид менамоям ва итминони комил дорам, ки мардуми фарҳангсолору  
тамаддунсози мо ба қадру қимати ваҳдат ва сулҳу субот мерасанд ва намегузоранд, ки  
андешаву ғояҳои ифротиву бегонаи хатарзо мағкураи ҷомеаи моро таҳти таъсир қарор дода,  
суботу оромии кишвар ва ваҳдати миллиамонро ҳалалдор созанд.

Бори дигар хотирнишон месозам, ки ваҳдати миллӣ барои ҳалқи мо неъмати бебаҳо, арзиши  
муқаддас, омили оромиву осудагӣ, рамзи ҳувияту ҳудогоҳӣ, кафили баҳои давлату  
давлатдорӣ ва саодати наслҳои имрӯзу оянда мебошад.

Имрӯз ҳалқи саодатманди тоҷик дар шароити сулҳу суботи комил ва ваҳдати миллӣ дар ҷодаи  
амалисозии ҳадафҳои созандай ҳуд бо қадамҳои устувор пайваста такмил дода шаванд.

Ҳамвatanони азиз!

Рушди устувори ҷомеа, ҳусусан, дар давлатҳое, ки дар марҳалаи тараққиёт қарор доранд,  
талаб мекунад, ки меъёрҳои Конститутсия пайваста такмил дода шаванд.

Ин, дар навбати ҳуд, ба рушди бемайлони соҳаҳои сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ  
мусоидат мекунад.

Такмili Конститутсия, ҳамчунин, ба густариши минбаъдаи равандҳои демократиунонии  
ҳаёти ҷомеа, ташаккулӣ ва таҳқими асосҳои конститутсионии ҳокимияти давлатӣ, руҳҳои  
асосии он ва мукаммалу самаранок гардидани низоми мақомоти давлатӣ мусоидат менамояд.

Чунин амал, ҳамчунин, заминаи зарурии ҳуқуқиро барои кафолати риояву ҳифзи ҳуқуқ ва  
озодиҳои инсон муҳайё месозад.

Конститутсияи Тоҷикистон солҳои 1999, 2003 ва 2016-ум тавассути раъйпурсии умумихалқӣ  
такмил дода, ба он тағириру иловаҳои муҳимму зарурӣ ворид карда шуданд.

Тағириру иловаҳои соли 1999 дар асоси Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти  
миллӣ дар Тоҷикистон амалӣ гардид.

Ин тағириру иловаҳо асосан ба ташкил ва фаъолияти парламенти касбӣ даҳл дошта, дар  
натиҷа боби сеюми Конститутсия дар таҳрири нав қабул гардид.

Бо дарназардошти тағириру иловаҳои соли 1999 соҳтори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дигаргун гардида, он ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории кишвар иборат аз ду

палата таъсис дода шуд.

Соли 2016 ба Конститутсия доир ба шакли идоракуни давлат, вазъи ҳуқуқии шаҳрвандон, ҳизбҳои сиёсӣ ва ҷалби васеи шаҳрвандон ба идоракуни давлатӣ меъёрҳои хеле муҳим ворид карда шуданд.

Такмили низоми ҳокимиюти судӣ, баланд бардоштани масъулияти аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон, аъзои Ҳукумат ва судъои мақомоти судӣ низ аз ҷумлаи меъёрҳои муҳимми соли 2016 ба Конститутсия воридгардида мебошанд.

Дар маҷмӯъ, тағиӣру иловаҳо, ки се маротиба бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба Конститутсияи ворид карда шуданд, мазмуну муҳтаво ва меъёрҳои онро такмил дода, ба рушди устувори минбаъдаи кишвар мусоидат намуданд.

Конститутсия асоси низоми қонунгузории мамлакат буда, дар заминаи он қонунҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ қабул карда мешаванд.

Санадҳои зикршуда соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва сохтору фаъолияти давлатро ба танзим дароварда, ба рушди босуръату устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии мамлакат мусоидат мекунанд.

Бояд гуфт, ки дар Конститутсия принсипу арзишҳои низоми ҳуқуқии кишвар сабт гардианд.

Яъне дар ин санади олии ҳамчун сарчашмаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асоси низоми нави қонунгузории мамлакат гузошта шуд ва дар заминаи ин ҳуҷҷати олии ҳуқуқӣ қонунгузории нави давлати Тоҷикистон ташаккул ёфт.

Конститутсия ҳамчун санади олии сиёсиву ҳуқуқӣ дар таҳқиму такмили ҳокимиюти давлатӣ, ташкилу фаъолияти он, низоми мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо нақши калидӣ дорад.

Чунин ҳамкорӣ дар асоси принсипи таҷзияи ҳокимиюти давлатӣ сурат мегирад.

Ин принсип яке аз арзишҳои ҷаҳони мутамаддин буда, имкон медиҳад, ки шоҳаҳои ҳокимиюти давлатӣ дар доираи салоҳияти худ мустақилона фаъолият ва ҳамкорӣ намоянд.

Солҳои сипаришуда нишон доданд, ки чунин тарзи ташкили ҳокимиюти давлатӣ ба манфиати ҳалқ ва фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ мебошад.

**Ҳамвatanони гиромӣ!**

Аҳаммиюти таърихии Конститутсия дар он зоҳир мегардад, ки ин санади муқаддаси давлати соҳибииҳтиёр истиқлолу озодии Тоҷикистонро ба расмият дароварда, шакли идораи давлатро муайян намуд.

Конститутсия, ҳамчунин, барои ташкил ва таҳқими низоми мақомоти ҳокимиюти давлатӣ ва худидоракунӣ заминаи ҳуқуқӣ гузошт ва омили таъминкунандай сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти давлативу ҷамъияти гардид.

Ин санади таърихӣ, инчунин, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқтисодиву фарҳангии ҷомеа ва давлати Тоҷикистонро муайян намуда, низоми мукаммали ҳуқуқу озодиҳои инсонро муқаррар кард ва механизми амалигардонии онҳоро кафолат дод.

Бо гузашти сӣ сол аз қабули ин санади тақдирсоз мо бо сарбаландӣ ва ифтиҳор гуфта метавонем, ки роҳи интиҳобкардаи ҳалқи Тоҷикистон, яъне барпо кардани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ҷавобгӯйи мақсаду маром ва ормону ҳадафҳои мардуми шарафманди мо мебошад.

Яъне бунёди ҷомеаи муосири озоду демократӣ, дастовардҳои имрӯзаи Тоҷикистон, рушди бонизому устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии

мардум ба мо маҳз дар натиҷаи татбиқи бомароми меъёру муқаррарати Конститутсия муюссар гардид.

Итминони комил дорам, ки Конститутсия ҳамчун санади роҳнамову сарнавиштсози таърихӣ барои рушди минбаъдаи Тоҷикистони соҳибистиқлол садсолаҳо хизмат ҳоҳад кард.

Дар ин лаҳзаҳои фараҳбахши идона бори дигар тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистон ва ҳамаи шумо – ҳозирини гиромиро ба ифтиҳори сиомин согарди қабули Конститутсияи Тоҷикистон – санади тақдирсози чомеа ва давлат – самимона табрик мегӯям.

Орзумандам, ки дар хонадони ҳар як фарди мамлакат сулҳу амонӣ, хушбахтӣ ва саодати рӯзгор ҳамеша пойдор бошад.

Бигзор, Конститутсия ҳамчун яке аз муқаддасоти миллии мо барои истиқлолу озодии давлату давлатдории мустақили тоҷикон, пешрафти устувори он, кафили доимии амнияти суботи қишивар ва зиндагии орому осудаи мардуми Тоҷикистон хизмат намояд.

Саломату сарбаланд бошед, ҳамвatanони азиз!

**Баҳодиҳии мұхтаво:**

Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

**Категория:**

- [Ахбори рӯз](#) [2]



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•






































**Манбаъ:**<http://www.istilohot.tj/tg/content/suhanronii-presidenti-chumkhurii-tochikiston-peshvoi-millat-mukhtaram-emomali-rakhmon-dar-5?mini=2025-12&page=7>

**Пайвандҳо**

- [1] [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/field/image/54120797050\\_f4ef277598\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/field/image/54120797050_f4ef277598_c.jpg) [2]
- [2] <http://www.istilohot.tj/tg/category/%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D3%AF%D0%B7> [3]
- [3] [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119503697\\_b838e63a8b\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119503697_b838e63a8b_c.jpg) [4]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119494577\\_ea7d1bd982\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119494577_ea7d1bd982_c.jpg) [5]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120615783\\_ae502ed82c\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120615783_ae502ed82c_c.jpg) [6]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119502502\\_8d880bc857\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119502502_8d880bc857_c.jpg) [7]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120343251\\_7c0019dcf7\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120343251_7c0019dcf7_c.jpg) [8]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120678214\\_9279f17f3c\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120678214_9279f17f3c_c.jpg) [9]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119502467\\_ddaab0ff07\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54119502467_ddaab0ff07_c.jpg) [10]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120613798\\_efac829903\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120613798_efac829903_c.jpg) [11]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120341076\\_6549132285\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120341076_6549132285_c.jpg) [12]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120340871\\_525edd9665\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120340871_525edd9665_c.jpg) [13]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120340761\\_4736da7b66\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120340761_4736da7b66_c.jpg) [14]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120612143\\_edc52e35b9\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120612143_edc52e35b9_c.jpg) [15]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120339166\\_6b395483d5\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120339166_6b395483d5_c.jpg) [16]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120675789\\_5c691f3a62\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120675789_5c691f3a62_c.jpg) [17]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120797050\\_f4ef277598\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120797050_f4ef277598_c.jpg) [18]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120796850\\_e9f54fa4bd\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120796850_e9f54fa4bd_c.jpg) [19]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120796635\\_c2a4773d4d\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120796635_c2a4773d4d_c.jpg) [20]
- [http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120674599\\_ea218c79fe\\_c.jpg](http://www.istilohot.tj/sites/default/files/gallery/54120674599_ea218c79fe_c.jpg)